

Такриз

ба диссертатсияи Қодирова Дилноза Лутфуллоевна дар мавзӯи “Нақши маҷаллаи “Садои Шарқ” дар нақди адабии тоҷикии солҳои 70-90 садаи XX” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик

Нақди адабии тоҷик аз нигоҳи қидмати замонӣ баробари афкори адабию назарӣ пайдо шуда, дар давраҳои гуногуни таърихӣ бо тақозоҳои ҳавзаҳои адабӣ ва муҳитҳои эҷодии мавҷуд дар ҷуғрофиёи таърихии густариши забон ва адабиёти тоҷик ташаккул ёфтааст. Нақду наққодӣ дар ҳар як марҳалаи таърихӣ аз назари чигунагии вазъи сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, адабӣ ва таъсири омилҳои гуногун ба афкори интиқодӣ вижагиҳои ба худ ҳоссеро доро мебошад, ки садаи бист ҳам маҳдудаи замонии машаҳҳасе аз ҷузъи таркибии таърихи тӯлонӣ ба ҳисоб меояд. Ҷараёни танқиди адабӣ дар садаи бист, дар навбати худ, боз ба ҷанд марҳала тақсим мешавад, ки маъмулан, бо таваҷҷуҳ ба вазъи сиёсӣ, иҷтимоӣ ва адабӣ табакабандӣ гардида, ҳамчун нақди аҳди Шӯравӣ ҳам ёд карда мешавад.

Замони Шӯравӣ давраи маҳсусе аз ташаккули нақди адабии тоҷикро муаррифӣ мекунад, ки сиёсатзадагии афкори интиқодӣ ва маҳдудаи фикрӣ аз ҷумлаи муҳимтарин вижагиҳои он ҳисобида мешавад. Аз ҷумла, се даҳаи ҳафтод, ҳаштод ва навадуми асри гузашта, ки ба охирин давраи мавҷудияти соҳти Шӯравӣ ва замони Истиқлол рост меояд, аз нигоҳи дигаргунҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва адабӣ марҳалаи виже аз ташаккулу тағҳаввули афкори интиқодии тоҷикро ташкил медиҳад.

Дар марҳалаи таърихии мазкур барои мунаққидон фазои муносиби баёни афкори интиқодӣ ва нақди асарҳои манзуру мансури бадеӣ фароҳам омада, дар натиҷа, ҷараёни нақди осори бадеӣ ба маҷрои муайянे ворид гардида, дар шаклу муҳтавои ҳосси аҳди Шӯравӣ ба ташаккулу таҳаввули афкори интиқодӣ заминаи мусоид фароҳам омад. Бо фаро расидани фазои ошкорбаёнӣ дар миёнаи даҳаи ҳаштодум ба баъд ва оғози замони Истиқлол нақди адабии тоҷик вориди марҳалаи ҷадиде мешавад, ки аз бисёр ҷиҳат аз давраҳои пешин фарқ дошт.

Мунаққидоне, ки дар солҳои 70-90 садаи гузашта фаъолият доштанд, рашҳай қалами худро дар шаклҳои гуногун дар маҷаллаю рӯзномаҳо чоп кардаанд, ки дар он миён яке аз минбарҳои асосӣ маҷаллаи “Садои Шарқ” буд. Дар ҳақиқат, чунонки дар рисолаи мавриди назар асоснок карда шудааст, нақши маҷаллаи “Садои Шарқ” дар ташаккул ва таҳаввули нақди адабӣ дар солҳои 70-90 садаи XX ҷашмрас буда, таҳқиқи масъала барои таъйини равишҳои асосии назарӣ ва амалии нақди адабии замон ва ҳусну қубҳи он мусоидат карда метавонад.

Диссертатсияи Қодирова Дилноза Лутфуллоевна “Нақши маҷаллаи “Садои Шарқ” дар нақди адабии тоҷикии солҳои 70-90 садаи XX” аз назари соҳтор аз муқаддима, се боб, ки ҳар қадом ба фаслҳо тақсим шудаанд, ҳулоса ва рӯйхати адабиёт иборат буда, дар 180 сафҳаи чопи компьютерӣ таълифу танзим шудааст.

Дар муқаддима, тибқи маъмул, унвонҷӯ дар бораи аҳаммияти таҳқиқ, дараҷаи омӯзиши мавзӯъ, ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқ, методологияи таҳқиқ ва асосҳои назарии он, навғониҳои таҳқиқ, сарчашмаҳо ва маводи таҳқиқ, арзиши назарию амалии таҳқиқ, нуктаҳои асосие, ки ба дифоъ пешниҳод мешаванд, коркард ва натиҷаҳои таҳқиқ ва соҳтори рисола маълумот додааст.

Боби якуми диссертатсия “Масъалаҳои назарӣ ва методологии нақди адабӣ дар маҷаллаи “Садои Шарқ”” ном дошта, фаслҳои “Сиёсати адабӣ ва равишҳои инкишоф нақди адабӣ”, “Жанрҳои нақди адабӣ ва маҳсусияти таҳлили онҳо” ва “Нақди нақд ва моҳияти ҳунарии он”-ро дар бар мегирад.

Дар фасли якуми боби аввали рисола масъалаи сиёсати адабӣ ва равишҳои инкишофи нақди адабӣ аз рӯйи маводи мундариҷ дар маҷаллаи “Садои Шарқ” баррасӣ шудааст, ки ба ҳукми ҷанбаи назарии масъалаи асосии таҳқиқ мебошад. Унвонҷӯ дар тарҳи масъала асосан ҷиҳати сиёсиро ба эътибор гирифта, бештар ба қарори Кумитаи марказии ҳизби ҳокими вақт “Дар бораи танқиди адабию бадеӣ” такя карда, масъаларо аз рӯйи фарзияи зерин пайгирӣ кардааст: “Равиши инкишоф ва моҳияти ҳунарии нақди адабиро таваҷҷуҳи мунаққидон ба сиёсати расмӣ ва хостаҳои он муайян мекунад” (саҳ. 12).

Маҳсусан, дар ду даҳаи аввал маҷалла ба масъалаҳои нақди адабӣ ва ҷараёни танқиди ҷорӣ асосан ба сиёсати ҳизби ҳоким дар бораи нақди адабӣ такя

кардааст, ки дар натиҷа, равиши нақди иҷтимоию идеологӣ ба вуҷуд омадааст. Пешрафти нақди адабӣ аз замони бозсозӣ оғоз гардида, маҷала аз ин мақтаи таърихӣ ба байд мунакқидонро дар шинохти моҳияти ҳунарии адабиёти асил раҳнамоӣ кардааст.

Дар фасли дуюми боби аввали рисола масъалаи жанрҳои нақди адабӣ ва ҳусусияти таҳлили онҳо таҳқиқ шудааст. Муҳтавои ин фаслро моҳиятан ба ду бахш чудо кардан мумкин аст. Дар бахши аввал мақолаҳое баррасӣ шудаанд, ки дар таҳлилу нақди ин ё он асари алоҳидаи бадеӣ ва ё гурӯҳи асарҳо маҳсус буда, аз ҷониби Р. Амонов, С. Табаров, М. Шукров, Х. Шарифов, А. Сатторов, А. Ҳаким, А. Набиев, А. Сайфуллоев, Ҷ. Бақозода, Ю. Акбаров, С. Абдулло ва Х. Даврондӯҳт навишта шудаанд. Бахши дуюм ба таҳқиқи чехранигории адабӣ (чехраи адабӣ, симои адабӣ) ҳамчун жанри нақди адабӣ бахшида шуда, дар ин замина фаъолияти чехранигории Р. Ҳошим, М. Шукров, С. Табаров, А. Ҳакимов, А. Сайфуллоев, Ю. Акбаров таҳлил шудааст. Ба мушоҳида унвонҷӯ, “аксари чехраҳои адабие, ки дар маҷалла чоп шудаанд, бо усули нақди осор ва падид овардани сарнавишти инсонӣ ва ҳунари шоиру (?) нависандагон навишта шудаанд” (саҳ. 43).

Баъзе маводи зери унвони “Солномаи адабиёт” дар маҷаллаи “Садои Шарқ” чоп шударо унвонҷӯ ба жанри чехранигории адабӣ мансуб донистааст, ҷунки дар онҳо оид ба “шахсияти инсонӣ ва ҳайсияти ҳунарии шоирон” маводе ҷой дода шудаанд, ки “ба талаботи жанри чехраи адабӣ мувоғиқ”-анд. Навиштаҳои А. Сайфуллоев дар бораи Қутбӣ Киром, Р. Ҳодизода оид ба шахсият ва эҷодиёти Фотех Ниёзӣ, А. Абдуманнонов перомуни зинаҳои ташаккулу таҳаввули ҳунари нависандагии Ҷалол Икромӣ аз ҷумлаи ҷунин солномаҳо ҳастанд.

Фасли сеюми боби якум ба баррасии масъалаи нақди нақд ва моҳияти ҳунарии он оид буда, мабоҳиси матраҳ дар он фарогири андешаҳо оид ба баъзе равишиҳои нақди адабӣ, арзёбии мақолаҳои интиқодӣ, масъалаҳои умумии танқид, шакли осори бадеӣ, маҷалаҳои маҳорати нависандагӣ, сабку услуб, жанр, ягонагии шаклу мазмун, камбузиҳои нақд, танқиди шеър, тамоюлҳои асосии шеър ва ғайра мебошанд, ки дар маҷмӯъ, ба таҳқиқи вазъи танқид

бахнида шудаанд. Унвончӯ мақолаҳои дар заминаи накди накд таълиф шударо баррасӣ карда, дар замина ҳам ба муваффакиятҳо ва ҳам ба камбузиҳои накди тоҷик ишора кардааст. Масъалаҳои вазъу ҳолат, ташаккулу таҳаввули накд ва нуқсонҳои асосии накд ҳам муайян шудаанд. Унвончӯ дуруст ба мушоҳида гирифтааст, ки мақолаҳои дар охири солҳои ҳаштод ва ибтидои солҳои навади садаи XX навиштаи X. Шарифов, А. Сатторов, Ю. Акбаров, Ҷ. Бақозода, ки дар мачаллаи “Садои Шарқ” чоп шудаанд, “заминаро барои равиши касбии худшиносии накд поягузорӣ кардаанд” (саҳ. 63).

Боби дуюми рисола “Накди шеър ва хусусияти он” унвон дошта, аз фаслҳои “Равиши накди мавзӯиву ғоявӣ ва жанрӣ” ва “Хусусияти бадеии шеър ва нақди он” таркиб ёфтааст.

Унвончӯ бо ба миён гузоштани масъалаи равиши накди мавзӯиу ғоявӣ ба муҳимтарин вижагии нақди шеър дар замони Шӯравӣ ишора кардааст, ки ба моҳияти иҷтимоии шеър алоқаманд буда, ҳамчун накди иҷтимоӣ шинохта мешавад. Дар ин навъи накд таваҷҷуҳи асосӣ ба таҳлили мавзӯъ ва ғояи асари бадеӣ нигаронида шуда, ба масъалаҳои тамоюли фардӣ, ҳунари шоирӣ, завқи бадеӣ чандон эътибор дода намешуд. Тавре ки дар рисола таъкид шудааст, чунин равиши нақди адабӣ “тарзи воқеагароии сотсиалистиро ҳамчун меъёри баррасии осори бадеӣ ба ҳукми қонун даровард” (саҳ. 68).

Навъи дигари нақд, ки дар рисола ба он ишора шудааст, накди ситоишгарона мебошад. Накди ҳадафманд ва касбии шеър бо мақолаи Ш. Ҳусейнзода “Дар бораи баъзе майлҳо дар шеъри муосири тоҷик” оғоз мегардад, ки дар рисола муфассал баррасӣ шудааст. Чунин тамоюл дар навиштаҳои М. Шукуров, Ғ. Мирзо, А. Сатторов ҳам мушоҳида мешавад.

Ба масъалаи хусусиятҳои жанрии ашъори шоирон дар мақолаҳои X. Отаконова, А. Сатторов, А. Ҳакимов, Ю. Акбаров, X. Шарифов таваҷҷуҳ шудааст. А. Сатторов бо назаре нав перомуни жанри достони А. Қаҳҳорӣ “Шаби пеш аз марг” сухан карда, пас аз муайян кардани сабабҳои эҷоди достон ва таҳлили мавзӯй ба хусусиятҳои жанрӣ дикқат кардааст. Оид ба жанри достон дар рисола мақолаҳои X. Шарифов, С. Табаров, М. Шукуров, А. Ҳакимов ҳам баррасӣ шудаанд.

Аз таҳкики анҷомдодаи унвонҷӯ бармеояд, ки мунаққидон яке аз камбудиҳои асосии нақди шеъро дар замони Шӯравӣ аз бетаваҷҷӯҳӣ дар масъалаи маърифати ҳунарӣ ва арзёбии хусусиятҳои бадеии шеър иборат донистаанд. Вале, ба ҳар сурат, дар баязе навиштаҳои муҳакқиқон, махсусан, дар нақдхое, ки дар даҳай навадуми асли гузашта ба миён омадаанд, масъалаи хусусиятҳои бадеии шеър мавриди таваҷҷӯҳ қарор доштааст. Аз мабоҳиси рисола бармеояд, ки масъалаи мазкур дар навиштаҳои X. Шарифоҷ, Ю. Акбаров, А. Ҳакимов, Ф. Абдулло, А. Сатторов, Гулназар матраҳ шудааст.

Боби сеюми рисола “Нақди насли бадеӣ ва равишҳои ҳунарии он” номгузорӣ шуда, аз се фасл таркиб ёфтааст, ки “Тамоюлҳои ғоявӣ ва иҷтимоии нақди наср”, “Қаҳрамони насли бадеӣ ва мушаҳҳасоти он”, “Нақди ҷустуҷӯҳои бадеӣ ва сабки нависандагон” номида шудаанд.

Аз тариқи масъалагузории унвонҷӯ дар ҳар се фасли боби охирини диссертатсия маълум мешавад, ки дар нақди асаҳрои бадеии мансур низ мунаққидон асосан ҳамон равишҳоеро пайгирий кардаанд, ки дар нақди шеър мавриди назарашон қарор доштааст. Мунаққидоне, ки перомуни масъалаҳои матраҳ дар ҳар се фасли мазбур баҳс кардаанд, асосан ҳамонҳое ҳастанд, ки оид ба нақди шеър мақолаҳои навиштаанд. Чехраҳои нав дар нақди насли бадеӣ Ю. Бобоев ва З. Османова мебошанд, ки аз онҳо дар мавриди баррасии қаҳрамони насли бадеӣ ёд шудааст. Бино ба мушоҳидаи унвонҷӯ, “нақди адабӣ дар арзёбии қаҳрамони наср асосан ба дастурҳои мафкуравии дар он рӯзгор ҷоёъ такя қардааст” (саҳ. 126).

Мунаққидон ба масъалаҳои маҳорати ҳунарӣ ва сабки нависандагон шурӯъ аз даҳай шастуми асли бист таваҷҷӯҳ кардаанд. Мачаллаи “Садои Шарқ” низ дар солҳои 70-90 садаи гузашта масъалаҳои мазкурро бо нашри мақолаю тақризҳо пайгирий кардааст, ки баррасии он мабҳаси охирини диссертатсияи мавриди назарро ташкил медиҳад. Дар баҳси рӯйкардҳои алокаманд ба масъалаҳои мазкур нависандагон низ иштирок кардаанд, ки аз ҷумлаи онҳо дар диссертатсия аз Ҷалол Икромӣ ёд шудааст.

Дар диссертатсияи Қодирова Дилноза Лутфуллоевна дар баробари мувоффакиятҳои назаррас ва бебаҳс баязе норасоиҳою иштибоҳот ҳам ба назар

мерасанд, ки бартараф кардани онҳо боиси афзудани ҳусни рисола ҳоҳад гардид:

1. Ба назари мо, норасоии асосие, ки дар рисолаи мавриди назар ҷой дорад, ба таври муқоиса баррасӣ нагардидани масъалаҳои нақди адабии мундариҷ дар маҷаллаи “Садои Шарқ” бо дигар маҷаллаю рӯзномаҳо мебошад. Танҳо дар сурати таҳқиқи қиёсӣ нақши маҷалларо дар инъикоси масъалаҳои нақди адабӣ ва ё инкишоф, ё ин ки таҳаввули нақди адабии тоҷик дар як марҳалаи муайяни таърихӣ (солҳои 70-90 садаи XX) таъйин кардан имкон дошт. Дар ташаккули нақди адабии тоҷик дар садаи гузашта саҳми баъзе рӯзномаҳо ҳам хеле назаррас аст, баъзе нақдҳои мубоҳисавӣ ва такондиҳанд махӯз дар чунин рӯзномаҳо чоп шуда буданд.

2. Дарачаи омӯзиши мавзӯъ такмил меҳоҳад. Дар сурати кунунӣ мақоми мунакқидони қасбӣ дар ҷараёни нақди адабии давр мушаххас нашудааст. Ҳудуди таҳқиқ дар ин рисола ва рисолаи Ҷ. Ҳамроҳ “Нақди адабии тоҷик дар солҳои 60-80 асри XX” мушаххас нашудааст.

3. Рисола асосан ба таҳқиқи масъалаҳои нақди шеър ва нақди насрӣ бадей баҳшида шудааст, ки ҳар қадом дар бобҳои ҷудогона баррасӣ шудаанд. Дар ин замина саволе пеш меояд, ки оё маҷаллаи “Садои Шарқ” дар се даҳаи мавриди назари унвонҷӯ оид ба нақди осори саҳнавӣ (драма) ягон мавод чоп нақардааст?

4. Дар диссертатсия ҳамаи жанрҳои нақди адабии роиҷ дар ҷараёни нақди адабии солҳои 70-90 садаи XX баррасӣ нагардидаанд, унвонҷӯ танҳо ба мақола ва ҷоннигории адабӣ таваҷҷӯҳ кардааст. Ҷунонки дар хуносай диссертатсия омадааст, “дар солҳои 70-90 анвои жанрии рисолаҳо, мақолаҳову тақризҳо, портретҳои эҷодӣ, эссе, китобиёт, мақолаҳои ҷашниву мубоҳисавӣ, сухбати гирди миз ва монанди ин (?) арзи ҳастӣ карданд, ки онҳо маводи асоси нақди адабӣ (?) буданд” (саҳ. 154). Аммо дар рисола аксари жанрҳои мазкур баррасӣ нагардидаанд.

5. Бо назари интиқодӣ муносибат кардан ба масъалаҳо дар таҳқиқ амали ҳубест, вале он бояд бар мабнои меъёри дақиқ сурат бигирад. Дар диссертатсия муносибати интиқодӣ ба навиштаҳои мунакқидон яксон нест, дар баҳодиҳӣ ба фаъолияти баъзе мунакқидон ба зиёдаравӣ роҳ дода шуда ва дар баъзе

мавридҳо аз ҳадди инсоф гузаштан ба назар мерасад. Масалан, навиштаҳои мунакқиди касбӣ ва фаъоли давраҳои мавриди назари унвонҷӯ Атахон Сайфуллоев аксар танқид карда мешавад, магар ин мунакқиди фаъол ва сермаҳсул дар пешрафти ҷараёни накди адабии замон ҳеч саҳме нагузоштааст?

6. Дар диссертатсия (саҳ.: 5, 10, 13, 20, 44, 90, 93, 94, 104, 108...) ва афтореферат (саҳ.: 3, 7, 27) баъзан ғалатҳои китобатию имлой ва услубӣ ба назар мерасанд.

7. Дар як маврид номувофиқатӣ дар ирҷоъ ба манбаъ (саҳ. 4) ва баъзан нодида гирифтани асли матлаб ва ё иқтибосеро на аз манбаи асосӣ, балки аз мақолаҳои дигар накл кардан (саҳ.: 3, 10, 15) ба муҳоҳида мерасад. Ин ҳолат аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ба унвонҷӯ шояд сарчашма ва ё манбаи асли дастрас набудааст.

8. Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда аз назари мантиқи баён ва равиши пешниҳод кардани асли матлаб таҳрирталаб ҳастанд.

Норасоӣ ва иштибоҳоти мазкур ислоҳшаванда буда, ба ҳеч ваҷҳҳо хусну Ҷӯзиҳи диссертатсияи Д. Л. Қодироваро коста намесозанд. Диссертатсия дар сурати пешниҳодгардида таҳқики комилу анҷомёфта буда, дар сатҳи мақбули илмӣ таълиф гардида, дорои аҳаммияти назарию амалий мебошад. Мустақилияти андеша ва часорати бо дидаи интиқодӣ муносибат кардан ба масъалаҳо симои диссертантро ҳамчун муҳаққики омода ба кори илмӣ-пажӯҳиши мӯаррифӣ мекунад.

Автореферати диссертатсия (ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ) ва мақолаҳои дар ин мавзӯъ чопкардаи муаллиф мазмун ва муҳтавои асосии кори диссертациониро инъикос мекунанд.

Хулосаҳои муҳтасари диссертатсия, ки бо забонҳои русӣ, тоҷикӣ ва англисӣ дар охири автореферати диссертатсия оварда шудаанд, тибқи талаботи ҷории Комиссияи олии аттестатсияи назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳияи гардида, моҳияти илмии кори мазкурро ба таври фишурда инъикос менамоянд. Диссертатсия ба талаботи Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯрои диссертационӣ ва Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвои илмӣ (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, таҳти № 505 тасдик гардидаанд, пурра ҷавобгӯ мебошад.

Бо таваҷҷуҳ ба мулоҳизаҳои боло чунин меҳисобем, ки диссертатсияи номзадии Қодирова Дилноза Лутфуллоевна дар мавзӯи “Нақши маҷаллаи “Садои Шарқ” дар нақди адабии тоҷикии солҳои 70-90 садаи XX” ба талаботи Комиссияи олии аттестацИонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди диссертатсияҳои номзадӣ ҷавобгӯй буда, муаллифи он барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик сазовор мебошад.

Муқарризи расмӣ:

Докори илмҳои филологӣ,
профессор, мудири кафедраи
таърихи адабиёти тоҷики ДМТ  Мисбоҳиддини Нарзиқул

Сурога:

734025 ҶТ, ш. Душанбе, ҳ. Рӯдакӣ, 17

Тел: +992 93 600 12 29

Email: hasti70@mail.ru

Имзои М. Нарзиқулро тақдими мекунам:

Сардори Раёсати қадрҳо

ва корҳои маҳсуси ДМТ

Э. Ш. Тавқиев



26 августи 2019